



Протоколи Маҷлиси Гурӯҳи РЕАКТ

29 - уми сентябри соли 2011

Ситод оид ба Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Гражданин минтақаи Кӯлоб

Маҳаллаи Борбад № 17, шаҳри Кӯлоб, вилояти Хатлон, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Иштирокчиён:

Рӯйхати иштирокчиён дар замимаи № 1

Рӯзнома:

1. Шиносӣ – Раиси маҷлис;
2. Маълумот ва навигариҳо оид ба офатҳои табиӣ дар минтақаи Кӯлоб – СХФ ва МГ;
3. Ахборот аз тарафи шарикон;
4. Дигар масъалаҳо;
5. Муайян намудани рӯзномаи маҷлиси оянда – Раиси маҷлис.

1. Шиносӣ

Иҷрокунандаи Сардори Ситод оид ба Ҳолатҳои Фавқулодда ва Мудофиаи Гражданин минтақаи Кӯлоб, майор - Маҳмадкабир Азимов маҷлиси навбатии гурӯҳи РЕАКТ-ро кушода, иштирокчиёнро хайру мақдам гуфт. Сипас, иштирокчиён худро ба яқдигар шинос намуданд.

2. Маълумот ва навигариҳо оид ба офатҳои табиӣ дар минтақаи Кӯлоб

Мувофиқи маълумоти майор - Маҳмадкабир Азимов дар моҳи сентябри соли 2011 дар минтақаи Кӯлоб ягон ҳодисаи фавқулоддаи табиӣ ба қайд гирифта нашудааст.

3. Ахборот аз тарафи шарикон

Давлатшоев Амиршо, Раиси коалитсияи Пахтакор 2, ноҳияи Восеъ маълумот дод, ки айни замон зиёда аз 6500 аҳолии деҳаҳои Пушёни Боло, Пушёни Миёна, Пушёни Поён ва Осмонбикаи Ҷамоати деҳоти Пахтакори ноҳияи Восеъ аз нарасидани оби нӯшокӣ танқисӣ мекашанд. Солҳои 2006-2007, системаи таъминоти оби нӯшокӣ ин минтақа бо дастгирии ташкилоти Оксфам ва Сафорати Япония сохта шуда буд. Соли 2010, дар натиҷаи боронгарии зиёд қубурҳои обгузар дар масоҳати 500 - 600 метр шуста бурда шуданд. Ҳоло, ин система ба барқарорсозӣ эҳтиёҷ дорад.

Мирзоев Раҷабалӣ, Раиси Коалитсияи ҷамоати деҳоти Даҳана қайд намуд, ки дар деҳаи Калот низ мардум барои барқарорсозии системаи оби нӯшокӣ маблағ ҷамъ намуданд, аммо ин маблағ басанда нест. Бинобар ин, дастгирӣ дигар ташкилотҳо лозим аст, ки системаи оби нӯшокӣ деҳаи Калот барқарор карда шавад.

Абдуалимов Қурбоналӣ, муҳандиси Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид баромад намуда маълумот дод, ки баъдани омадани сел соли 2010, иҷроиши се лоиҳа ба роҳ монда шуда буд. Яке аз инҳо - барқарорсозии иншооти обанбори Тебалай мебошад, ки иҷроиши он бо муваффақият ба анҷом расид. Лоиҳаи дуюм ин барқарорсозии дамбаи муҳофизатии иншооти обтаъминкунии Тебалай аст. То ҳол, 50 %-и корҳои сохтмонӣ ба анҷом расид. Лоиҳаи сеюм ин ба роҳ мондани системаи огоҳкунии саривақт дар сойи Тебалай мебошад, ки иҷроиши ин лоиҳа аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии НАСИП АПК идома дорад.

Субҳон Усмонов, Сардори Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании шаҳри Кӯлоб баромад намуда маълумот дод, ки маҷрои сойи Тебалай дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб - 5720 метрро ташкил мекунад. Барои таъмири сойи Тебалай қариб, ки 20 миллион доллар лозим аст. Мавзӯҳои аҳолинишини наздикии сойи Тебалай дар нақшаи кӯчонидан ҳастанд. Комиссияи дахлдор оид ба ин масъала фаъолият карда истода аст.

Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждании шаҳри Кӯлоб бо Ситоди минтақавӣ, мақомотҳои давлатӣ, ташкилотҳои дахлдор ва ҳамкорони гурӯҳи РЕАКТ ҳамкорӣ дорад. Дар ҳудуди шаҳру ноҳияи Кӯлоб 200 000 аҳоли ва дар дохили шаҳри Кӯлоб 120 000 аҳоли зиндагӣ дорад. Мутаассифона, аҳолии шаҳри Кӯлоб дар омӯзишҳо оид ба пешгирӣ ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулодда фаро гирифта нашудааст. Чуноне, дар дохили шаҳр нақлиётҳои мусофиркаш зиёд аст ва ронандагон эҳтиёҷ ба омӯзиши «Расонидани Ёрии Аввал» доранд. Танҳо ташкилоти ЮНИСЕФ оид ба омодагӣ ба офатҳои табиӣ дар мактаби таҳсилоти ҷамагонии № 5 кору фаъолият карда истодаасту халос.

Фикру пешниҳодҳои иштирокчиён:

- Мутахассисони маҳаллии ҷамоати деҳоти Пахтакор бояд мавқеи корношоям гардидани системаи оби нӯшокиро чен карда, сметаи барқарорсозии онро таҳия намоянд. Дар натиҷа, барои дарёфти дастгирӣ, ҳуҷҷатҳои пешниҳодотӣ ба ташкилоту муассисаҳои дахлдор пешниҳод карда шаванд.
- Ҳоло, барномаҳои калон дар сатҳи ҷумҳурӣ оид ба барқарорсозии системаҳои оби нӯшокӣ ва обёрикунӣ мавҷуд аст. Барои ҳамин, бояд бо онҳо дар тамос бошем.
- Ба устувории лоиҳаҳо, идоракунӣ ва нигоҳубини онҳо бояд диққати махсус дода шавад.
- Ба омӯзишҳои гуногун оид ба пешгирӣ ва омодагӣ ба офатҳои табиӣ фаро гирифтани аҳолии шаҳри Кӯлоб,

- Дарси мудофиаи граждани дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ гузаронида шавад,
- Донишу таҷрибаҳои лозимӣ ба воситаи омӯзишҳо, вохӯриҳо, дастуру маводҳои айёни, маҳфилҳо ва намоишҳои васоити ахбори омма дар байни аҳолии шаҳри Кӯлоб паҳн карда шаванд.

4. Дигар масъалаҳо

Иштирокчиёни гурӯҳи РЕАКТ ба машқи эвакуатсионии амалӣ, ки рӯзи 5-уми октябри соли чорӣ дар ҷамоати деҳоти Даҳана гузаронида мешавад, даъват карда шуданд.

5. Муайян намудани рӯзномаи маҷлиси оянда

Аз иштирокчиён хоҳиш карда шуд, ки барои рӯзномаи маҷлиси ояндаи гурӯҳи РЕАКТ, пешниҳодҳои худро пешакӣ ба котиби маҷлиси гурӯҳи РЕАКТ ва Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании минтақаи Кӯлоб расонанд.

Маҷлиси навбатии гурӯҳи РЕАКТ рӯзи 27-уми октябри соли 2011, Панҷшанбеи охири моҳ дар идораи Ситод оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании минтақаи Кӯлоб ба нақша гирифта шудааст.

Замимаи № 1: Рӯйхати иштирокчиён

Ному насаб	Ташкилот	Телефон	Почтаи электронӣ
Азимов Маҳмадкабир	СҲФ ва МГ- и минтақаи Кӯлоб	2 16 56	
Розиқов Шодӣ	СҲФ ва МГ- и минтақаи Кӯлоб	918 48 86 13	
Фатҳуллоев Зоирҷон	СҲФ ва МГ- и вилояти Хатлон	918 65 58 12	
Усмонов Субҳон	СҲФ ва МГ- и вилояти Хатлон	918 93 73 75	subhon_usmonov@mail.ru
Ҳикматов Назрулло	Раёсати тандурусти минтақаи Кӯлоб	951 54 53 32	
Муртазоев Мустафо	Раёсати маорифи минтақаи Кӯлоб	2 48 59	
Раҷабов Манучеҳр	БРСММ, шаҳри Қурғонтеппа	918 38 58 29	Manuchehr.Rajabov@undp.org
Абдуалимов Қурбоналӣ	БРСММ, шаҳри Кӯлоб	918 71 17 96	kurbonali.abdualimov@undp.org
Ибрагимов Мирзо	Миссияи Шарқ, шаҳри Кӯлоб	951 92 44 61	DP-manager2@miseast.tojikiston.com
Талбаков Турахон	Коалитсияи Пахтакор 1	917 37 89 31	
Давлатшоев Амирошо	Коалитсияи Пахтакор 2	985 96 80 69	
Латифов Сайҷамол	Коалитсияи Пахтаобод	985 42 42 29	
Мирзоев Раҷабалӣ	Коалитсияи Даҳана	985 15 69 55	
Фазилатов Абдукарим	Коалитсияи Чохтемур	918 55 66 14	
Ғуломова Сафармо	БҶИИМК-и минтақаи Хатлон	2 53 81	
Абдулвоҳидов Носир	Оксфам, шаҳри Кӯлоб	918 69 55 25	nabdulvohidov@oxfam.org.uk